

**УДК 323/324
ББК 66.033**

**МУХТАССОТИ ВЕЖАИ
АЛОҚАМАНДӢ ВА БА ҲАМ
ТАҶСИРБАХШИИ ВОСИТАҲОИ
АҲБОРИ ОММА ВА ТЕРРОРИЗМУ
ЭКСТРЕМИЗМ**

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОТНОШЕНИЙ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА**

**SPECIFIC FEATURES
OF RELATIONS AND
INTERACTIONS OF MASS
MEDIA WITH TERRORISM
AND EXTREMISM**

**Якубов Ҷума Калонович, н. и. с., дотсенти
кафедраи сиёсатшиносии ДДҲБСТ;
Солиев Шарофиддин Холович,
сармуаллими кафедраи сиёсатшиносии
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Якубов Джума Калонович, к.полит.н.,
доцент кафедры политологии ТГУПБП;
Солиев Шарофиддин Холович, старший
преподаватель кафедры политологии
ТГУПБП (Худжанд, Таджикистан)**

**Yakubov Juma Kalonovich, candidate of
political sciences, Associate Professor of
Political Science Chair under the TSULBP;
Soliev Sharofiddin Kholovich, senior lecturer
of the Political Science Chair under the
TSULBP (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: sharof55@yahoo.com**

Калидвожаҳо: воситаҳои аҳбори омма, терроризм, ифротгарӣ, амали террористӣ, терроризми байналмилалӣ, тадқиқи масоили ба ҳам таъсирбахшии воситаҳои аҳбори омма ва терроризму ифротгарӣ

Масоили мухтассоти веҗсаи муносибатҳои воситаҳои аҳбори омма бо терроризм ва ифротгарӣ тадқиқ шудааст. Муҳаққиқони соҳа мӯътақиданд, ки дар шароити муосир воситаҳои аҳбори омма абзоре мебошанд, ки гурӯҳҳои дорои манфиатҳои мухталиф, аз ҷумла, гурӯҳҳои террористиҷо ифротгаро аз он барои мақсадҳои гуногун истифода мекунанд. Зикр мегардад, ки дар мавриди мушкилиҳои муносибатҳои дучонибаи ВАО бо терроризм тадқиқоти мухталиф анҷом дода шудааст, инчунин дар сатҳи ҷонӣ муҳаққиқон манобеи додаҳои дастрасе оид ба терроризмро дар ихтиёр доранд. Масъалаи таваҷҷӯҳи ВАО ба амалҳои террористӣ ва ифротгарӣ гуногун буда, дар бархе кишварҳо низомҳои идорӣ ба инъикоси ҳамлаҳои террористӣ ва ифротгарӣ дар ВАО бо мақсадҳои муайян маҳдудиятҳо мегузоранд. Муаллифон ба хулоса омадаанд, ки ҳам терроризм ва ҳам воситаҳои аҳбори омма аз таваҷҷӯҳи қалони ВАО ба терроризм нағъ мебаранд. Бо истинод ба пажӯҳишҳои олимони ватаниву ҳориҷии соҳа ҷанбаҳои ба ҳам таъсирбахшии ВАО ба амалҳои террористиву ифротгарӣ ошкор карда шудаанд.

Ключевые слова: средства массовой информации, терроризм, экстремизм, террористический акт, международный терроризм, проблемы взаимоотношений СМИ с терроризмом и экстремизмом

Якубов Ч.К., Солиев Ш.Х. Мұхтасоти вежай алоқаманды үшін тағысырдағыштың воситаҳои ахбори омма үшін терроризму экстремизм

Исследуется проблема специфических особенностей взаимоотношений средств массовой информации с терроризмом и экстремизмом. Специалисты данной области считают, что в современных условиях средства массовой информации являются инструментом, который используют в своих целях различные общественные группы, в том числе террористы и экстремисты. Констатируется, что по проблеме двусторонних отношений СМИ с терроризмом выполнены различные исследования, также в мировом масштабе существуют различные доступные источники исследовательских данных о терроризме. Вопросы об отношении средств массовой информации к террористическим и экстремистским акциям различны, и в некоторых странах управленческие режимы создают ограничения для фиксации информации о терактах в СМИ с определённой целью. Сделан вывод, что и терроризм, и средства массовой информации черпают выгоду от проявленного СМИ интереса к терактам. С опорой на исследования ученых в данной области выявлены различные стороны взаимовлияния СМИ и террористических и экстремистских действий.

Key words: mass media, terrorism, extremism, terroristic act international terrorism, interrelationship of mass media with terrorism and extremism.

This article studies the problems of specific features of the relationship between mass media and terrorism with extremism. According to the authors, experts in this field believe that under modern conditions mass media are an instrument that is used by various groups for their purposes, including terroristic and extremist groups. The authors stated that various studies have been implemented regarding the problem of interrelations between mass media and terrorism, and there are also various sources of data available to researchers on terrorism on a global scale. According to the authors the issue of the attitude of MM towards terroristic and extremist acts is different and in some countries ruling regimes create restrictions on recording information about terrorist attacks in MM for specific purposes. The authors come to the conclusion that both terrorism and MM have benefits from information about terroristic acts. The authors of the article relying on the researches of scientists in this field have shown various aspects of interaction between mass media and terroristic and extremist acts.

Яке аз масъалаҳои мұхим дар баррасии нақши воситаҳои ахбори омма (ВАО) дар чомеаи муосир алоқамандии он бо зухуроти манғиес чун терроризм ва экстремизм маҳсуб ёфта, масъалаи мазкур таваҷҷӯхи мұхакқиқони зиёдеро қалб намудааст. Албатта, мавқеъгирии мұхакқиқон нисбат ба ин масъала мұхталиф аст. Агар аз як тараф онҳо нақши ВАО-ро дар мубориза бар алайхи терроризму ифроттарой мұассир донанд аз өнниби дигар фаъолияти ВАО-ро дар мавқеъ пайдо намудани ин зухуроти номатлуб инкор намесозанд.

Воситаҳои ахбори омма дар шароити имрӯза як абзоре аст, ки инсонҳои мұхталиф ва гурӯҳҳои дорой манғиатҳои гуногун аз он ба мақсади худ истифода мекунанд ва чигунагии истифодаи ин абзор аз ният ва мақсадҳои истифодабарандагон вобаста аст. Агар ин абзор дар дасти инсонҳои нексиришт афтад, албатта, онро барои корҳои хубу созанда ва агар дар дасти инсонҳои дорой ниятҳои шуму баддошта қарор гирад, пас онҳо барои бароварда сохтани он ниятҳои бадашон истифода хоҳанд намуд. Аз ин рӯ лозим ба таъкид аст, ки аксари хол мүшкіл дар худи ВАО набуда, балки мүшкіли асосй дар нағарони истифодабаранда ва паҳнкунандагони иттилоо

мебошад. Мұхаққиқони мұхталиф дар мавриди рұоварии гурұххой террористій ва ифротій ба ВАО андешаҳои гуногуне ибroz намудаанд, ки баррасий онҳоро дар дарки робитай мутақобилаи ВАО ва терроризму ифротгарой мұхим медонем.

Ба андешаи мұхаққиқони мұхталиф гурұххой террористиу ифротгаро ВАО-ро барои мақсадҳои гуногун истифода мекунанд. Барои мисол, мұхаққиқ М. Креншов ҳамлаҳои террористиро чун стратегияи террористон барои бадастории мақсадҳои сиёсияшон тавассути таъсир расонидан ба мухотабон медонад. [1, 397–399]. Ба андешаи мұхаққиқон А. Кидд ва Б. Волтер гурұххой мұхталифи террористиу ифротгароро дорои мухотабони гуногун мебошанд. Тавассути амалҳои террористии худ онҳо меҳоҳанд ба сиёсати амалй таъсир гузоранд ва барои ба роҳ мондани алоқа бо мухотабони худ ба онҳо пәём фиристанд. [2, 49–79] Гурұххой дигари террористиу ифротгаро меҳоҳанд мухолифони худро барои гүш додан ба талабхояшон водор созанд. Баъзе гурұххо ва созмонҳои террористій меҳоҳанд низомҳои идориро барои пеш гирифтани сиёсати саркүбгароёна ва репрессивӣ водор созанд, ки албатта дастгирии низомро аз ҷониби мардум зери суол бурда, то як андоза истифодаи амалҳои террористиро замина мегузорад. Дар чунин мавридҳо таваҷҷӯхи ВАО ба амалҳои террористій ва ифротій чун фазое дониста мешавад, ки тавассути он гурұххой террористій ва ифротій ба мухотабони худ пәём мефиристанд. Аз ин рӯ, мақсади меҳварии аксари гурұххой террористиу ифротій ҷалби таваҷҷӯхи ВАО ба амалҳои мудхиш ва вайронсозандай онҳо мебошад.

Дар шароити имрӯза ҳамлаҳои террористій ба таври васеъ таваҷҷӯхи ВАО-ро ба худ қашидаанд. Барои мисол ҳамлаҳои террористии дар шаҳрҳои Ню-Йорк ва Вашингтон руҳдода дар соли 2001, ш. Лондон дар соли 2005, ва ш. Мумбай дар соли 2008 аз ҷониби воситаҳои ахбори омма ҳамаҷониба баррасӣ гардианд. Аммо новобаста аз ин чунин ба назар мерасад, ки на ҳамаи амалҳои террористій ва ифротгарой аз ҷониби воситаҳои ахбори омма инъикос меёбанд.

Дар мавриди таваҷҷӯхи ВАО ба амалҳои террористій ва ифротгарой дар шароити имрӯза таҳқиқоти назаррас ба анҷом нарасидааст. Аксари таҳқиқоти анҷомшуда дар ин масъала ба ВАО-и таъсирноки кишварҳои Ғарб таваҷҷӯҳ намудаанд. Дар мавриди таваҷҷӯхи ВАО-и начандон таъсирғузор ба мушкилоти терроризм ва ифротгарой низ иттилооти кофӣ дастрас нест.

Дар доираи муносибатҳои байниҳамдигарӣ ва баҳамтаъсирасонии ВАО ва терроризму ифротгарой таҳқиқи он масъала мұхим аст, ки чи гуна таваҷҷӯхи воситаҳои ахбори омма ба терроризм ва ифротгарой ба муносибат ва рафтори фардҳо, дигар гурӯху созмонҳои террористій ва низомҳои сиёсий таъсир мегузорад. Инчунин рушди технологӣ, дастрасии осон ба воситаҳои ахбори омма тавассути интернет ва дигар воситаҳои коммуникатсионӣ, истифодаи гурӯххо ва созмонҳои мұхталифи хосияти иртиҷои дошта аз ин имкониятҳо доираи нави таҳқиқотро ба миён гузоштааст.

Дар шароити имрӯза дар мавриди инъикосёбии ҳамлаҳои террористій дар ВАО ва ҷиҳатҳои мусбат ва манфии он корҳои муайяне ба анҷом расидаанд. Таҳқиқоти анҷомшуда дар ин мавзӯй ба амали алоҳидаи террористій ва масъалаи фарогирий ва инъикоси ин зуҳурот аз ҷониби ВАО баҳшида шудаанд. То ба имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ додаҳои дастрас оид ба терроризм ва ифротгарой ҷамъ гардидааст, ки мұхаққиқон мавриди истифода қарор додаанд. Барои мисол олимон Ҷ. Веймен ва С. Винн додаҳои

Корпоратсияи РАНД-ро (Созмони таҳқиқоті мебошад, ки дар ИМА фаъолият мебарад ва таҳқиқоти стратегири ба анҷом мерасонад, сомонаи расмӣ – www.rand.org) дар мавриди амалҳои террористӣ истифода намудаанд [3]. Муҳаққиқон М. Дели Карпинӣ ва Б. Виллиамз ба додаҳои терроризми байналмилалӣ ва вежагиҳои амалҳои террористӣ оид ба амалҳои фаромиллии террористӣ таваҷҷуҳ кардаанд [4, 45–64]. Муҳаққиқон С.М. Чермак ва Ч. Грунеулд рӯйхати Бюрои федералии тағтишотии ИМА-ро оид ба амалҳои террористии дохилӣ мавриди истифода карор додаанд [5, 428–461].

Муҳаққиқон ошкор намудаанд, ки ҳамлаҳои террористӣ таваҷҷуҳи ВАО-ро ба таври муҳталиф ба худ ҷалб менамоянд. Аксари амалҳои террористии содирмешуда аз ҷониби воситаҳои ахбори омма инъикос намеёбанд. Ч. Вейман ва С. Винн ошкор намудаанд, ки аз газетаҳои баррасинамудаи онҳо танҳо аз се як ҳиссаи терроризми байналмилалӣ ва аз ҷониби телевизион аз шаш танҳо як амали террористӣ инъикос карда шудаанд. Муҳаққиқон С.М. Чермак ва Ч. Грунеулд ошкор намудаанд, ки фоизи ками амалҳои террористӣ дар ИМА дар воситаҳои ахбори омма инъикос карда мешаванд. Он ҳамлаҳои террористӣ, ки ҷабрдида ва ё қуштаҳои зиёд ба миён мегузоранд, ё бо рабудани тайёрҳои пайванданд, ё амалисозандагони намоёне доранд ва ё ҳадафҳои пайванд бо қишварҳои гарбӣ доранд, таваҷҷуҳи васеи воситаҳои ахбори оммаро ба худ ҷалб мекунанд. Муҳаққиқон М. Дели Карпинӣ ва Б. Виллиамз ошкор соҳтанд, ки ҳамлаҳои террористии Ҳовари Миёна ва Аврупо ду маротиба зиёд аз амалҳои содиршаванда дар Америкаи Лотинӣ таваҷҷуҳи ВАО-ро ба худ мекашанд. Зикр намудан зарур аст, ки таваҷҷуҳи воситаҳои ахбори омма ба ҳамлаҳои террористӣ дар даҳсолаҳои охир нисбат ба солҳои охири садаи бистум хеле боло рафтааст. Зоро дар ду даҳсолаи аввали асри XXI мушкилоти терроризм ва ифротгарӣ ба яке аз масъалаҳои ҳалталаби ҷомеаи башарӣ табдил гашт ва даҳшати амалҳои террористӣ низ боло рафта, ба амнияти байналхалқӣ ва қишварҳои алоҳида таҳдид намуд.

Масъалаи таваҷҷуҳи ВАО ба амалҳои террористӣ ва ифротгарӣ вобаста ба макон ва замон фарқ мекунад ва дар низомҳои гуногун якранг нест. Дар бархе қишварҳо низомҳои идорӣ ба инъикоси ҳамлаҳои террористӣ ва ифротгарӣ дар ВАО монеа мегузоранд ва ё онро маҳдуд мегардонанд. Таваҷҷуҳи ВАО дар қишварҳои муҳталиф вобаста ба имконияти худи ВАО ва ё маҳдудиятҳо аз ҷониби низоми идорӣ ба инъикоси терроризм барои кам намудани тарси аҳолӣ ва ё таъсири гурӯҳҳои оппозитсионӣ, ки ба ҳушунат рӯй овардаанд, гуногун аст. Муҳаққиқон К. Дракос ва А. Гофас ба ҳулосае омадаанд, ки инъикоси ками ҳамлаҳои террористӣ дар ВАО аксари ҳолат дар қишварҳои гайридемократӣ ва ё сатҳи нокомили демократӣ ба назар мерасад, ки маҳдудияти озодии баёнро доранд.[6; 714–735]

Дар қишварҳои дорои ВАО-и мустақил ва озодии баён гурӯҳҳо ва созмонҳои террористӣ кӯшиш бар он мекунанд, ки дар баробари сиёсатмадорон, тимҳои спорти, соҳаи фароғатӣ ва дигар субъектҳо таваҷҷуҳи ВАО-ро ба худ ҷалб созанд. Назарияпардозон чунин иддао доранд, ки мушкилоти терроризм дар шароити имрӯза дар фарқият аз дигар масъалаҳо ва ҳодисаҳо дар фазои иттилоотӣ васеътар фаро гирифта мешавад. Зоро баррасии ин мушкилот ва доги рӯз будани он ба меърҳои ҷалби таваҷҷуҳи воситаҳои ахбори омма мувоғиқ меояд. Мушкилоти терроризм, ки хосияти ногаҳонии зухурро дорад, мочароро низ фаро мегирад ва маъмулан ҳадафҳои

намоён ва рамзиро пайгирӣ мекунад. Зухури он ба гурӯҳҳои маҳсуси террористӣ хос аст ва эҳсоси қавии тарсро миёни аҳли чомеа ба вучуд меоварад. Омилҳои зикршуда таваҷҷуҳи ВАО-ро ба масъалаҳои алоқаманд бо терроризм ва ифратгарӣ боло мебарад.

Омили дигари он, ки чаро аксари ҳамлаҳо таваҷҷуҳи ками ВАО-ро ҷалб мекунанд аз ангеза (мотиватсия) ва мақсадҳои созмонҳои террористӣ вобастагӣ дорад. Барои баъзе гурӯҳҳо ва созмонҳои террористӣ ҷалби таваҷҷуҳи ВАО мақсади хеле муҳим мебошад. Барои мисол, роҳбарони Ал-қоида дар Афғонистон ва Покистон қӯшиши зиёде менамуданд, то тавассути ВАО таваҷҷуҳи қисми зиёди ҷаҳонро ба худ ҷалб кунанд.

Дар шароити имрӯза созмони террористии ДИИШ низ аз ин равиш истифода намуда, қӯшиш бар он менамуд, ки таваҷҷуҳи тамоми чомеаи ҷаҳониро бо пахши ҳар гуна наворҳои даҳшатафкан тавассути ВАО ба худ бикашад ва дар ин самт муваффақ низ гашта буд.

Барои баъзе гурӯҳҳо ва созмонҳои террористӣ, ки ба муҳотабони хосса пайванд шудан меҳоҳанд шояд ҷалби таваҷҷуҳи ВАО ҷандон муҳим Nagarad. Барои мисол гурӯҳҳои террористии Колумбия, ки меҳоҳанд кормандони мақомоти қудратии ин кишварро тарс диханд, ҷалб намудани таваҷҷуҳи воситаҳои ахбори оммаро ба худ ҷандон муҳим намедонанд.

Ба таври умумӣ чунин иддао карда мешавад, ки ҳам гурӯҳҳои террористӣ ва ҳам ВАО аз таваҷҷуҳи зиёди ВАО ба терроризм нафъ мебаранд. Нафы созмонҳои террористӣ аз ҷалби таваҷҷуҳи ВАО ин иттилоотонидани мақсадҳояшон ва хусуматҳояшон ба доираи васеи муҳотабон мебошад. Дар навбати худ бо инъикоси терроризм ва ифратгарӣ воситаҳои ахбори омма муҳотабони зиёдеро ба худ ҷалб мекунад. Чунин ҳолат баёнгари он аст, ки миёни терроризму ифратгарӣ ва воситаҳои ахбори омма алоқаи дучониба ҷой дошта метавонад.

Дар заминаи он андешае, ки наметавон амали террористии анҷомшударо «пӯшид», рӯзноманигорони қасбӣ мӯътақиданд, ки терроризм мушкили муҳимми чомеаҳои мусосир мебошад ва фарогиири пайгираноро аз ҷониби ВАО металабад. Меъерҳои рӯзноманигории қасбӣ чун объективият ва тавозун қӯшиши ВАО-ро барои истифодаи мушкилоти терроризм барои боло бурдани шумораи муҳотабони худ маҳдуд мегардонад.

Муҳаққиқон П.С. Нелсон ва Ҷ.Л. Скотт масъалаи алоқамандии миёни терроризм ва таваҷҷуҳи ВАО-ро ба он мавриди омӯзиш қарор додаанд. Натиҷаҳои омории таҳқиқотчиён нишон додааст, ки таваҷҷуҳи ВАО терроризмро тақвият намебахшад. [7; 329–229] Агарчанде ҳамлаҳои террористӣ таваҷҷуҳи ВАО-ро ба терроризм боло мебарад, чунин таваҷҷуҳ дар ҳеч ҳолат боиси рушди терроризм дар оянда намегарداد.

Дар таҳқиқоти баъдӣ Д. Роҳнер ва Б.С. Фрей дар асоси додаҳои амалҳои террористии доҳилӣ ва байналхалқӣ ба масъалаи алоқамандии ВАО ва терроризм таваҷҷуҳ намуданд. Онҳо ба инъикоси амалҳои террористӣ аз ҷониби «Ню-Ёрк Таймз» ва газетаи «Суис» таваҷҷуҳ карданд. Дар фарқият аз П.С. Нелсон ва Ҷ.Л. Скот Д. Роҳнер ва Б.С. Фрей ошкор намуданд, ки миёни зухури терроризм ва таваҷҷуҳи ВАО ба он алоқамандӣ мавҷуд аст. Ба андешаи онҳо амалҳои террористие, ки таваҷҷуҳи ВАО-ро боло мебаранд, боиси сар задани амалиётҳои барзиёди террористӣ дар оянда

мегарданд. [8; 129–145] Зикр намудан бамаврид аст, ки кори ин ду мұхаққиқ дар фарқият аз П.С. Нелсон ва Җ.Л. Скот дар замони қаҳонишавии таъсири ВАО баргузор гардида буд.

Мұхаққиқон таъсири ВАО-ро ба терроризм ва ифротгарой мавриди омӯзиши қарор дода, ошкор намудаанд, ки яке аз ҳадафҳои созмонҳои террористій таъсир гузоштан ба мұхотабон тавассути иттилоотрасонии ВАО мебошад. Барои мо первомуни таъсири терроризм ва ифротгарой ба тафаккури чомеа чүй маълум аст? Чанде аз таҳқиқот ошкор намудаанд, ки фарогирии терроризм ва ифротгарой дар воситаҳои ахбори омма тарс ва ҳолати ногувори рұхиро миёни мардум боло мебарад. Пас аз ҳамлаи террористии 11 сентябрь соли 2001 дар ИМА М. Счустер ва ҳамроҳонаш пурсиши умумимиллиеро дар ин кишвар баргузор кардан. Пурсидашудагон аз боло рафтани сатхи изтиробашон (стресс) дарак доданд. Боло рафтани изтироби мардум дар тамоми кишвар мушқида шуд, ки аз таъсири фарогирии воситаҳои ахбори омма аз мұшқилоти терроризм дарак медод [9, 1507–1512]. Дигар таҳқиқот омӯзиши таҷрибаро барои фаҳми масъалаи мазкур истифода намудаанд. Барои мисол мұхаққиқ М. Стон ошкор намуд, ки мұхотабони ҳолатҳои террористій дар воситаҳои ахбори омма назар ба нафарони фарогирифта бо дигар масъалаҳо сатхи баланди изтироб ва ҳолати ногувори равониро таҷриба намудаанд [10, 508–522].

Инчунин таҳқиқоти охир он масъалаеро баррасың кардаанд, ки чүй гуна тарс ва изтироб аз терроризм ба қабули қарорҳои сиёсий таъсир мебахшад. Натиҷаи мұхиммі ошкоршуда он аст, ки тарс ва изтироб дастғирии истифодаи құвваро дар мұқобила бо терроризм ва ифротгарой боло мебарад. Дар корхои худ Л. Ҳуддій ва дигарон дар асоси пурсиши умумимиллій дар ИМА дар охир соли 2001 ва аввали соли 2002 ошкор намудаанд, ки фардиятҳои хатари терроризмро зиёд донанда қонибдори амалиётҳои ҳарбй алайҳи онанд ва амали Ҷ. Бушро пас аз ҳодисай 11 сентябрь соли 2001 ҳамақониба дастғирии мекунанд, маҳдудиятҳои озодии шаһрвандиро қонибдоранд ва ҳохишманди онанд, ки пайғирий ва маҳдудияти мұхочирати арабхо зиёд гардад. [11; 593–608] Дигар мұхаққиқон низ ошкор намудаанд, ки дар сиёсати зиддитеррористии ИМА пас аз ҳамлаҳои 11 сентябрь соли 2001 фарогирии әхсосотии воситаҳои ахбори омма аз амали террористій таъсири калон гузоштааст.

Баъзе аз гурӯхгои террористій ва ифротгаро ба хушунат чун воситаи бадастории таваҷҷуҳи мұхотабони зиёд ба омилхो ва ҳадафҳои созмони худ рүй меоранд. Воситаҳои ахбори омма мұшқилоти терроризмро инъикос намуда, арзишмандии иттилоърасониро барои гурӯхгои террористій ва ифротгаро боло мебаранд. Бо ин амали худ воситаҳои ахбори омма террористонро мусоидат мекунанд, то масъалаҳо ва дилмөндагии худро ба самъи мұхотабони зиёде расонида тавонанд.

То ба имрӯз таҳқиқоти фарогир ва дониши мұназзам оид ба шароитҳои таваҷҷуҳи воситаҳои ахбори омма ба терроризм ва ифротгарой чандон рушдёftа нест. Баъзе аз таҳқиқотқо якчанд шароитеро қайд намудаанд, ки чунин ҳолатро шарҳ медиҳад. Барои мисол мұхаққиқ С. Паул ошкор сохтааст, ки бадбиній, хусумат, маҳдудиятҳои ҳуқуқи инсон, дахолати хорицій, маҳдудиятҳои озодиҳои сиёсий, ҳуджимоятқунай ва дилсардихои дигар метавонанд омилхои ангезабахши дастғирии терроризм бошанд [12, 113–149]. Албатта ин масъала барои мубориза бо терроризму ифротгарой ва сиёсати зиддитеррористій мұхим аст.

Дар шароити имрӯза мо дар мавриди он, ки чи гуна муҳити воситаҳои ахбори омма барои таваҷҷӯҳ намудан ба мушкилоти терроризм ва ифротгарӣ таъсир мерасонад, иттилооти на ҷандон кофӣ дорем. Баъзе таҳқиқотҳо ошкор намудаанд, ки миёни терроризм ва воситаҳои ахбори омма алоқаи дучониба вучуд дорад, яъне аз фарогирии мушкилоти терроризм дар ВАО ҳар ду ҷониб баҳра мегиранд.

Амалҳои террористӣ ва ифротгарӣ боиси даҳшатафканӣ ва ҳолати бади рӯҳӣ шуда, мардумро водор ба он мекунад, ки сиёсати зиддитеrrorистии дар қувваи ҳарбӣ асосёфтаро дастгирӣ намоянд. Чунин мавқеъгирии одамон зери таъсири мӯҳтавои эҳсосотии воситаҳои ахбори омма оид ба мушкилоти терроризм падид меояд ва рушд мекунад.

Дар шароити имрӯза созмонҳои террористӣ ва ифротгаро амалҳои даҳшат-афканӣ ва вахмоварро дар фазои маҷозии воситаҳои коммуникатсионии мусоир ба роҳ мондаанд, ки зери унвони «кибертерроризм» ба хотир оварда мешавад. Имрӯз аксари қишварҳои ҷаҳон аз таҳдиҳи кибертерроризм оғоҳ ҳастанд ва дар барномаву стратегияи амниятияшон ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса медиҳанд.

Агар воситаҳои ахбори омма дар ҷамъиятӣ намудани амалҳои террористӣ ва ифротгарӣ таъсиргузор бошанд, пас аз ҷониби дигар дар мубориза алайҳи ин падидаҳо низ нақши муҳим мебозанд. Ҳусусан, воситаҳои ахбори омма бо нашри ҳар гуна маводҳои таҳлилӣ дар рӯзномаву маҷаллаҳои илмӣ, таҳияи барномаҳои телевизиониву радиой метавонад шарҳи амалҳои террористӣ ва ифротгароро ба мардум бифаҳмонад ва андешаи таҳаммулназариро бо ин падидаҳо миёни онҳо тақвият баҳшад.

Ҳусусан, дар шароити Тоҷикистони имрӯза воситаҳои ахбори омма таблиғоти қавии зиддитеrrorистӣ ва зиддиифротгароиро ба роҳ мондааст. Намунаи онро метавонем дар ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва ҳафтномаҳои давлативу ҳусусӣ муҳоҳида қунем, ки дар шакли барномаҳои алоҳида ва ҳамчунин мақолаҳои таҳлилӣ ба самъи муҳотабон расонида мешавад.

Агарчанде дар шароити қунунӣ заминаи қонунгузорӣ ва ниҳодҳои маҳсус дар соҳаи мубориза бо терроризм ва ифротгарӣ ташкил карда шудаанд, амалия нишон медиҳад, ки давлат бо ин ҳатарҳо дар ҷудоӣ ва танҳо бо қӯмаки ҷорабинҳои маҳсус мубориза карда наметавонад. Барои ҷавоби саривақтӣ ва самаранок додан ба ин мушкилот танҳо кор бурдан бо қувваи ҳадамоти маҳсус кофӣ нест ва зарур аст, ки қӯшиши соҳторҳои давлативу ҷамъиятӣ, ҳукumat, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва пеш аз ҳама, воситаҳои ахбори омма бо ҳам оварда шавад. Бо қӯшиши якҷоя метавон фазои иттилоотию таблиғотӣ ва муҳокимарониро фароҳам кард, ки дар миёни шаҳрвандон бинишҳои мутамаддинро ба табиити ифротгарӣ ва терроризм ташаккул медиҳад. Ҳамчунин дарку фаҳми он зуҳур мекунад, ки аз рафтари дурусти ҳар як инсон ҳайрияти шаҳсӣ ва муҳити он вобастагии амиқ дорад.

Албатта, ҷуноне ки дар боло қайд намудем, воситаҳои ахбори оммаро зарур аст, ки ба мушкилоти терроризму ифротгарӣ хеле огоҳона ва масъулиятшиносона муносибат намоянд. Зеро ҳатоии қӯҷаке метавонад воситаҳои ахбори оммаро аз унсури мубориза бо терроризм ба мушкилсози раванди мубориза бо ин падидаҳо мубаддал гардонад. Барои мисол ҳодисаи гаравгонгирии соли 1990-ро дар коледҷи Берклии штати Королинаи ИМА меоварем. Бо доштани 33 гаравгон террористон тавассути телевизион ҳар як қадами пулисро назорат менамуданд. Ҳабари мустақими репортёр

ойд ба он, ки «гурӯххой пулиси таъиноти маҳсус чои ҳодисаро печонида гирифтаанд» бо ҷавоби ҷинояткорон «оид ба паронидани яке аз гаравонҳо» натиҷа ёфт.

Одамони озодшуда ҷунин ҳабар доданд: «Бо пайгирии баромадҳои шумо аз тарики каналатон дар якчоягӣ бо террористон, мо бо ҷашм ва гӯши худ бовар намекардем. Баромадҳои номукаммал ва манфиатон на танҳо ҷинояткоронро ба ҳашм меовард, балки ҳамчунин ҳаёти 33 нафарро зери ҳатар мегузозт. Барномаҳо ҳатарҳои нави истифодаи зӯриро ба вучуд меоварданд, ки албатта ягон канали ҷиддӣ бояд ба он роҳ намедод» [13].

Ҷунин ҳолатҳо албатта сатҳи масъулиятшиносии воситаҳои ахбори оммаро ҳангоми фарогирии ҳодисаҳо боло мебарад. Қўмаки беандозаро ба воситаҳои ахбори омма барои муайянкуни фарогирии амалҳои террористӣ метавонанд мутахассисони муборизабаранда зидди терроризм диханд.

Ба андешаи аксари коршиносон василаи воқеии боло бурдани масъулиятшиносӣ ва ўҳдадории воситаҳои ахбори омма метавонад вәсеъ гаштани алоқаи онҳо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гардад. Шакли ҷунин алоқамандӣ метавонад гуногун бошад – курсҳои шиносой барои соҳаи воситаҳои ахбори омма, ки фарогири масъалаҳои терроризм ва ифратгарӣ бошанд, ҷамъомадҳои омӯзишӣ, конференсияҳо, курсҳои бозомӯзии рӯзноманигорон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ф.

Бо нақшай ҳуб коркардашудаи алоқамандии воситаҳои ахбори омма ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имкон фароҳам мегардад, то зарфиятҳои ВАО барои барқарор шудани пайвандҳо бо аҳли ҷомеа ба хотири ҷустуҷӯи нафарони гумонбаршуда бар терроризм ва ифратгарӣ мавриди истифода қарор гиранд. Ҷунин тарзи муносибат имкон медиҳад, ки «ҳатҳои телефоны боварӣ» ва ҳамчунин алоқаи дучониба тавассути Интернет ташкил гарданд, иштироқи мутахассисон дар барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ таъмин карда шаванд. Тавассути ин ҷорабиниҳо шаҳрвандон дар ҳама ҳолат метавонанд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунанд, таваҷҷӯро ба ҳолатҳои шубҳанок ҷалб созанд ва бо зуҳури ифратгарӣ алоқаи дучонибаи мардум ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тавассути ВАО таъмин гардад.

Ҷалби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи иттилоотрасонӣ метавонад ба дарки мардум аз масъала дигаргунӣ ворид созад ва дар шуури ҷамъияти он тасаввуротеро ба вучуд оварад, ки мубориза бо терроризм ва ифратгарӣ танҳо кори мақомоти давлатӣ набуда, балки кулли ҷамъият мебошад.

Муҳаққик С. Грачев якчанд принсипҳоро дар ҳамкории давлат ва воситаҳои ахбори омма дар мубориза алайҳи терроризм ва ифратгарӣ муҳим медонад:

- боло бурдани боварии ҳамдигарӣ;
- шинохти манфиати умумии давлат, ҷомеа ва ВАО дар соҳаи таъмини амният ва суботи кишвар;
- қасбият, дониш ва ахлоқи воситаҳои ахбори омма ҳангоми баррасии масъалаи терроризм ва ифратгарӣ;
- алоқамандӣ ва ҳамкорӣ дар асоси муносибатҳои ҳамкорӣ. [14]

Ҷун воситаҳои ахбори омма абзори бузурги таъсиррасон дар ҷомеа мебошад, аз ин рӯ, ҳангоми амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти безарааргардонии омилҳои ҳатарзо, ки ба рушд ва суботи ҷомеа таъсир мегузоранд, зарур аст, ки аз зарфиятҳои он, ҳусусан аз шабакаҳои иттилоотии электронӣ вәсеъ истифода намуда шавад.

Албатта дар шароити имрӯза аксари кишварҳо аз зарфияти ВАО дар самти

мубориза бо терроризм ва ифратгарой дар шакли мухталиф истифода мекунанд. Хусусан истифодаи ВАО дар самти тарбияи тафаккури таҳаммулнапазирӣ бо терроризм ва ифратгарой хеле муҳим аст.

Пеш аз ҳама, ВАО аз ҳолати ҷойдоштаи мушкилоти терроризм ва ифратгарой мардумро огоҳ мекунад, то дар масъалаи амниятии ҳуд ва ҷомеа таваҷҷуҳ зоҳир кунанд ва муҳимияти масъаларо дарк намоянд. Ҷиҳати муҳими фаъолияти ВАО дар ин самт аз он иборат аст, ки ҳамеша масъаларо пайгири мекунад ва ба мардум мефаҳмонад, то ба масъала таваҷҷуҳи хосса зоҳир намоянд. Боҳабар шудани мардум аз масъала метавонад ба дастгирии онҳо аз сиёсати зиддитеррористӣ ва зиддиифратгарой мусоидат дошта бошад.

Воситаҳои ахбори умум ҳамчунин бо расонидани иттилоот ва баррасии масъалаҳои терроризм ва ифратгарой ба як платформаи таҳлилӣ, ташхисӣ ва пешгирикунандай терроризм ва ифратгарой табдил меёбад. Мухотабони ба гурӯҳҳо ва созмонҳои террористӣ ва ифратгаро майлдошта зери таъсири маводҳои таҳлилии ВАО метавонанд аз роҳи ҳуд баргарданд ва дигаронро низ аз пайвастан ба ин гуна созмонҳо боздоранд.

Воситаҳои ахбори омма бо нашри маводҳои зиддитеррористӣ ва зиддиифратгарой метавонанд зиракӣ ва ҳуҷӯрии сиёсии шаҳрвандон ва хусусан ҷавононро боло баранд, то аз шарри ин падидаҳо ҳудро дар амон нигоҳ дошта тавонанд. Хусусан, маводҳои таҳлилӣ ва тавсифӣ дар ин мавзӯъҳо ба мухотабон нишон медиҳанд, ки терроризм ва ифратгарой чӣ паёмадҳои манғие барои рушди давлату ҷомеаҳо, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, суботу амният ва ҳаёти оилаҳо ва инсонҳои алоҳида доранд. Чунин маводҳо албатта мардумро ба он водор мекунад, ки нисбати тақдири қишвару миллати ҳуд ва фарзандону пайвандон бетарафӣ зоҳир нақунанд ва дар яқъоягӣ бар алайҳи ин зуҳуротҳои номатлӯб мубориза намоянд.

Инчунин ВАО метавонад ҳамчун абзоре баромад намояд, ки тавассути он алоқамандӣ ва гуфтушунид бо гурӯҳҳо ва созмонҳои террористӣ ва ифратгаро ба роҳ монда шавад. Тавассути фиристодани паём ба ин гурӯҳҳо ва созмонҳо метавон бо онҳо гуфтушунидро ба роҳ монд ва ё ҳуд аъзоёни ин гуна созмонҳоро аз роҳи бад баргардонид. Албатта дар аксари ҳолатҳо воситаҳои ахбори омма ягона василае мебошанд, ки тавассути онҳо ба созмонҳои террористиву ифратгаро паём фиристода мешавад ва ё бо онҳо алоқа барқарор карда мешавад.

Дар таҳқиқотҳои илмӣ дар мавриди нақши созандай ВАО ҷунин қайд шудааст, ки рӯзноманигории босифат, сулҳпарвар дар миёни гурӯҳҳои қавму нажодӣ оммаро ба муттаҳид гаштан мусоидат менамояд ва ҳамдигарфаҳмиро таъмин намуда, онҳоро ба василаи ҳабаргузории воқеъбинонаву холисонаи бидуни ҳама гуна овозаҳои бардуруғ ба ҳам мепайвандад. [15; 113] Воситаҳои ахбори омма дар мавриди муносибат бо созмонҳои террористӣ ва ифратгарой низ метавонад ҷунин муносибатро амалий намояд.

Воситаҳои ахбори омма қодиранд ҳамчун фазои баррасии масъалаҳои зуҳури терроризм ва ифратгарой баромад намоянд. Дар ин фазо сабабҳои зуҳури терроризм ва ифратгарой аз ҷониби муҳаккикон ва коршиносон мавриди баррасӣ қарор мегирад. Зикр намудан бамаврид аст, ки дар ҳама ҳолат дар натиҷаи баҳсу баррасӣ ҳақиқати ашё ошкор карда мешавад. Дар фазои воситаҳои ахбори омма масъалаҳои терроризм ва ифратгарой ба таври объективона баррасӣ шуда, сабабҳо ва омилҳои

зухури ин падидаҳо ошкор мегардад ва роҳҳои самараноки мубориза алайхи онҳо аз ҷониби коршиносон пешниҳод карда мешаванд.

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки алоқаманди устувор ва дучониба миёни воситаҳои ахбори омма ва зухуротҳои номатлубе чун терроризм ва экстремизм вучуд дорад. Созмонҳои террористӣ ва ифратгарой ҳамеша кӯшиш ба он мекунанд, ки ба воситаҳои ахбори омма таъсири худро расонида бошанд ва тавассути он худро тарғибу ташвиқ намоянд. Аз ин рӯ, воситаҳои ахбори оммаро зарур аст, дар ин маврид масъулиятишиносона ва эҳтиёткорона кор баранд, то ба амалисозандай ҳадафҳои созмонҳои террористӣ ва ифратгарой табдил наёбанд.

Ҷиҳати дигари ин алоқамандӣ ва баҳамтаъсиррасониро истифодаи воситаҳои ахбори омма дар мубориза бар зидди терроризм ва ифратгарой ташкил медиҳад. Чунон мушоҳида мегардад, ки воситаҳои ахбори омма дар ин самт низ хеле фаъол мебошанд. Воситаҳои ахбори омма метавонанд тарғибари сиёсати зиддитеррористӣ ва зиддифротгарой бошанд, сабаб ва паёмадҳои ин зухуротҳои номатлубро ошкор кунанд, роҳи ҳалли масъаларо пешниҳод созанд, чун василаи алоқамандӣ бо созмонҳои террористӣ ва ифратгаро баромад намоянд ва фазои мусоидеро барои баррасии масъала фароҳам гардонанд.

Пайнашишт:

1. Crenshaw, M. *The causes of terrorism* // *Comparative Politics*, 1981, 13(4). -C. 397–399.
2. Kydd, A., & Walter, B. *The strategies of terrorism* // *International Security*, 2006, 31(1), C. 49–79.
3. Weimann, G., & Winn, C. *The theatre of terror: Mass media and international terrorism*. 1994, New York: Longman.
4. Delli Carpini, M. X., & Williams, B. A. *Television and terrorism: Patterns of presentation and occurrence, 1969 to 1980*. // *Western Political Quarterly*, 1987, 40(1).- C. 45–64.
5. Chermak, S. M., & Gruenewald, J. *The media's coverage of domestic terrorism*. // *Justice Quarterly*, 2006, 23(4). -C.428–461.
6. Drakos, K., & Gofas, A. *The devil you know but are afraid to face: Underreporting bias and its distorting effects on the study of terrorism*. // *Journal of Conflict Resolution*, 2006, 50(5). –C. 714–735.
7. Nelson, P. S., & Scott, J. L. *Terrorism and the media: An empirical analysis*. // *Defence Economics*, 1992, 3(4). –C. 329–329.
8. Rohner, D., & Frey, B. S. *Blood and ink! The common-interest-game between terrorists and the media*. 2007, *Public Choice*, 133. -C.129–145.
9. Schuster, M., Stein, B. D., Jaycox L. H., Collins, R. L., Marshall, G. N., Elliott, M. N., et al. (2001). *A national survey of stress reactions after the September 11, 2001 terrorist attacks*. *New England Journal of Medicine*, 345. –C. 1507–1512.
10. Stone, M. *Responses to media coverage of terrorism*. // *Journal of Conflict Resolution*, 2000, 44(4). –C. 508–522.
11. Huddy, L., Feldman, S., Taber, C., & Lahav, G. *Threat, anxiety, and support of antiterrorist policies*. // *American Journal of Political Science*, 2005, 49(3). –C. 593–608.
12. Paul, C. *How do terrorists generate and maintain support?* In P. K. Davis, & K. Cragin (Eds.) // *Social science for counterterrorism: Putting the pieces together*, 2009. (pp. 113–149). Santa Monica: RAND Corporation.

-
- 13.Хлебников И. Информация и терроризм, санаи муроҷиат 20.12.2017, Сурогаи дастрасӣ, <http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/stat/staty>
- 14.Грачев С.И. Роль средств массовой информации в противодействии терроризму, Санаи муроҷиат 16.12.2017. Сурогаи дастрасӣ.: <http://www.centrawn.ru/download/25%284%29-2008/25%284%29-2008-10.pdf>
- 15.Яқубов Ҷ.К. Ҳокимияти ҷаҳорум. – Ҳуҷанд: Ношир, 2017. – 180с.

Reference Literature:

1. Crenshaw, M. *The causes of terrorism* // *Comparative Politics*, 1981, 13(4), -pp. 397–399.
2. Kydd, A., & Walter, B. *The strategies of terrorism* // *International Security*, 2006, 31(1), - pp. 49–79.
3. Weimann, G., & Winn, C. *The theater of terror: Mass media and international terrorism*. 1994, New York: Longman.
4. Delli Carpini, M. X., & Williams, B. A. *Television and terrorism: Patterns of presentation and occurrence, 1969 to 1980*. // *Western Political Quarterly*, 1987, 40(1), -pp. 45–64.
5. Chermak, S. M., & Gruenewald, J. *The media's coverage of domestic terrorism*. // *Justice Quarterly*, 2006, 23(4), -pp. 428–461.
6. Drakos, K., & Gofas, A. *The devil you know but are afraid to face: Underreporting bias and its distorting effects on the study of terrorism*. // *Journal of Conflict Resolution*, 2006, 50(5), -pp. 714–735.
7. Nelson, P. S., & Scott, J. L. *Terrorism and the media: An empirical analysis*. // *Defence Economics*, 1992, 3(4), - pp. 329–229.
8. Rohner, D., & Frey, B. S. *Blood and ink! The common-interest-game between terrorists and the media*. 2007, *Public Choice*, 133, - pp. 129–145.
9. Schuster, M., Stein, B. D., Jaycox L. H., Collins, R. L., Marshall, G. N., Elliott, M. N., et al. (2001). *A national survey of stress reactions after the September 11, 2001 terrorist attacks*. *New England Journal of Medicine*, 345, -pp. 1507–1512.
10. Stone, M. *Responses to media coverage of terrorism*. // *Journal of Conflict Resolution*, 2000, 44(4), -pp. 508–522.
11. Huddy, L., Feldman, S., Taber, C., & Lahav, G. *Threat, anxiety, and support of antiterrorist policies*. // *American Journal of Political Science*, 2005, 49(3), -pp. 593–608.
12. Paul, C. *How do terrorists generate and maintain support?* In P. K. Davis, & K. Cragin (Eds.) // *Social science for counterterrorism: Putting the pieces together*, 2009. (pp. 113–149). Santa Monica: RAND Corporation.
13. Khlebnikov I. *Information and terrorism*, date of access 20.12.2017, electronic address, <http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/stat/staty>
14. Grachyov S.I. *Role of Mass Media in Struggle against Terrorism* (date of access 16.12.2017). electronic address.: <http://www.centrawn.ru/download/25%284%29-2008/25%284%29-2008-10.pdf>
15. Yakubov J.K. *The Fouth Power*. – Khujand: Publisher, 2017. – 180 pp.